

## ШАРҲИ УСТУВОРИИ МОЛИЯВИИ НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР СЕМОҶАИ СЕҶОМИ СОЛИ 2018




Дар давоми моҳҳои январ-сентябри соли 2018 хавфҳои дар низоми бонкӣ нисбатан бетағйир боқӣ монда, аксари нишондиҳандаҳои устуворию молиявӣ ташкилотҳои қарзӣ талаботҳои муқарраршударо иҷро намуданд.

**Кифоятии сармоя.** Дар моҳҳои январ-сентябри соли 2018 меъёри кифоятии сармоя (МКС) дар низоми бонкӣ талаботи муқарраршударо таъмин намуда, ба 22,6 фоиз (K1-1) баробар гардид, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 1,2 банди фоизӣ зиёд мебошад. Дар робита ба мукамалсозии сохтори низоми бонкӣ ва зиёд гардидани фоидаи ташкилотҳои қарзӣ сармояи танзимшаванда дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 4,5 фоиз афзуда, доройҳои бо назардошти хавф баркашидашуда ба андозаи 0,9 фоиз коҳиш ёфт, ки ба зиёдшавии МКС дар низоми бонкӣ мусоидат намуданд.

**Пардохтпазирӣ.** Дар нухмоҳаи соли 2018 меъёри пардохтпазирӣ дар сатҳи низом тибқи талаботи муқарраршуда иҷро гардида, 76,7 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2017 ба андозаи 1,6 банди фоизӣ кам мебошад.

Дараҷаи пардохтпазирӣ бо асёр ифодаёфта низ дар низоми бонкӣ, бинобар кам шудани доройҳои пардохтпазирӣ асёрӣ коҳишбӣ дошта, ба 71,0 фоиз баробар гардид.

**Даромадноки.** Дар давраи ҳисоботӣ, вобаста ба мутобиқ гардидани фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ба вазъи воқеии бозор ва нисбатан кам гардидани хароҷотҳои амалиётӣ (0,6 фоиз), фаъолияти низоми бонкӣ мусбӣ чамбаст гардида, сатҳи даромаднокии доройҳо ва сармоя мувофиқан ба 2,0 фоиз ва 7,3 фоиз баробар шуданд. Нишондиҳандаҳои мазкур дар нухмоҳаи соли 2017 мутаносибан 0,4 фоиз ва 1,6 фоизро ташкил намуданд.




**Сифати сандуқи қарзӣ.** Дар моҳи сентябри соли 2018 раванди беҳтаршавии сифати сандуқи қарзӣ дар низоми бонкӣ идома ёфта, ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол (зиёда аз 30 рӯз батаъхиратода) аз 42,5 фоизи моҳи сентябри соли 2017 то ба 32,4 фоиз дар давраи ҳисоботӣ коҳиш ёфт.

Вобаста ба коҳиш ёфтани ҳиссаи қарзҳои ғайрифаъол, дар моҳи сентябри соли 2018 нишондиҳандаи фонди пӯшонидани талафоти имконпазир нисбат ба қарзҳои ғайрифаъол 21,7 банди фоизӣ афзуда, ба 69,6 фоиз баробар гардид.


**Хавфи асъорӣ.** Дар чамъбасти нухмоҳаи соли 2018 мавқеи умумии қарзҳои ғайрифаъол дар ташкилотҳои қарзӣ кӯтоҳ буда, -8,3 фоизро ташкил намуд, ки меъёри муқарраршуда (К6-1)-ро таъмин менамояд.

Илова бар ин, дар давраи ҳисоботӣ 55,6 фоизи қарзҳои низоми бонкиро қарзҳо бо асъори хориҷӣ ташкил дод, ки нисбат ба моҳҳои январ – сентябри соли қаблӣ 5,2 банди фоизӣ кам мебошад. Ҳиссаи пасандозҳои асъорӣ бошад, дар ҳаҷми умумии пасандозҳои низоми бонкӣ дар муқоиса ба нухмоҳаи соли 2017 ба андозаи 6,2 банди фоизӣ коҳиш ёфта, ба 53,6 фоиз баробар гардид.

4. Сифати сандуқи қарзӣ



5. Нишондиҳандаҳои хавфи асъорӣ



Таҳлилҳо дар асоси маълумотҳои оморӣ ва ҳисобҳои Бонки миллии Тоҷикистон гузаронида шудаанд.